

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 24.02.2020 №21

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
262/1-87	Маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиноси	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри, барқи, хочагӣ ва ашъи ошхона	Номгуӣ	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
276/1-96	МД “Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии урологӣ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри, хочагӣ ва бланкаҳои тиббӣ	Номгуӣ	84	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
277/1-97	МД “Маҷмааи таълимӣ таҷрибавии кори иҷтимоӣ ва инновацияҳо”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри, хочаги ва маводи хурока	Номгуӣ	111	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

278/1-98	Агенти давлатии хифзи иҷтимоии аҳоли ВТ ХИА ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри ва хоҷагӣ	Номгӯй	56	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
279/1-99	МД Маркази тиббии ДИП ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои нарма, барки, конселяри, варзиши ва хоҷаги	Номгӯй	93	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
280/1-100	Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгӯй	236	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
281/1-101	Кумитаи андозии назди ХҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Аккумулятор Сканер (нусхабардори электрони) Диски дурушт	Дона Дона Дона	128 4 5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
252/2-125	Муассисаи ибтидоии шабонарузии тахсилоти махсус	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хуроқа	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
282/2-131	МД Беморхонаи ҷумҳуриявии беморҳои равонии н. Рудаки	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хуроқа	Номгӯй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

283/2-132	МД Беморхонаи ҷумхуриявии беморихои равонии н. Рудаки	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарм ва пойафзолҳои мардонаву занона	Номгӯӣ	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
284/2-133	Ширхоргоҳ – қудакистони №157 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯӣ	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
285/2-134	РИР н. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷаги	Номгӯӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
286/2-135	МД ИР н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷаги	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
287/2-136	Шуъбаи маорифи н.Шохмансур фарогатгоҳи “Зимчӯруд”	227-65-78	Хариди электронӣ	Матраси пахтагин Қурпаи пахтагин Болшти пахтагин	Дона Дона дона	115 115 115	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
288/2-137	Ширхоргоҳ – қудакистони №124 н.Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯӣ	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

289/2-138	Ширхоргох – кудакистони №126 н.Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯй	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
290/3-6	Маркази саломатии н. Рудаки	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Чопи бланкаҳои тибби	Тибки фармоиши ташкилоти харидор		05.03.2020
291/3-7	Муассисаи давлатии Кохи Истиклол ММ ДИП ҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Корҳои таъмири ва ободони	Тибки санади нуксон		05.03.2020
292/3-8	Сарраёсати маорифи ш. Душанбе	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири ҷори	Тибки санади нуксон		05.03.2020
293/3-9	Раёсати таъминоти модди – техникӣ ва низомии ВҚД	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъми ва профилактикаи хавосардқунак	Тибки санади нуксон		05.03.2020
294/9-45	МД “Маркази милии тиббии ҶТ “Шифобахш”	44-600-25- 04	Хариди электронӣ	Маводҳои лаборатори ва дорувори	Номгуй	68	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

295/9-46	Пажуишгохи илми – клиники стоматология ва ҷаррохии ҷогу – руй	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои лаборатори	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
296/9-47	Беморхонаи марказии нӯ Рудакӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи дорувори	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
297/9-48	Беморхонаи марказии нӯ Рудакӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои тибби ва дорувори	Номгӯй	66	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
298/9-49	Маркази саломатии н. Рудакӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои лаборатори	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
299/9-50	Макази ҷумҳуриявии илми саратоншиноси	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои лаборатори	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
300/9-51	Макази ҷумҳуриявии илми саратоншиноси	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои дорувори	Номгӯй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хохиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.
